

## Номаи дуюми Юҳанно Пешгуфтор

1-2 (1-2) Аз роҳбари ҷамоати имондорон ба хонуме, ки Худо интиҳоб кардааст, ва фарзандони вай, ки ба ростӣ дӯсташон медорам. Мо ҳарду ҳамон як ростиро дӯст медорем, ки он дар мо ҳоло мебошад ва то абад бо мо мемонад. На фақат ман шуморо дӯст медорам, балки ҳамаи онҳое ҳам, ки ростиро мешиносанд.

3 Бигзор файзу раҳмат ва сулҳу осоиштагӣ аз ҷониби Худо-Падар ва Исои Масеҳ\*, Писари Падар бо мо†, ки ростиро медонем ва якдигарро дӯст медорем, бошад.

### *Фармони аз аввалбудаи Худо*

4 Аз фаҳмидани он, ки баъзе фарзандони шумо мувофиқи фармоиши Падар дар роҳи ростӣ зиндагӣ мекунанд, бениҳоят хурсанд шудам.

5 Ҳоло ҳам, хонуми мӯҳтарам, ба шумо на фармони нав, балки ҳамонеро, ки аз аввал доштем, менависам ва хоҳиш мекунам, ки ҳамаамон якдигарро дӯст дорем.

6 Муҳаббат бошад, дар ин аст, ки мо ба фармонҳои Худо итоат намуда, зиндагӣ кунем. Фармони Ӯ ҳамонест, ки аз аввал шунидаед, яъне бо роҳи муҳаббат равед.

### *Аз фиребгарон эҳтиёт шудан*

---

\* **1:3** Дар баъзе нусхаҳои қадими навиштаҷот «ва Худованд Исои Масеҳ» омадааст. † **1:3** Дар баъзе нусхаҳои қадими навиштаҷот «шумо» омадааст.

<sup>7</sup> Дар ҷаҳон бисёр фиребгарон баромадаанд, ки дар ҷисм омадани Исои Масеҳро<sup>‡</sup> қабул намекунанд. Ин хел одамон фиребгар ва душмани Масеҳ ҳастанд.

<sup>8</sup> Эҳтиёт шавед, то чизеро, ки барояш заҳмат кашидаем<sup>§</sup>, аз даст надихед. Баръакс ба мукофоти пурра ноил гардед.

<sup>9</sup> Ҳар кӣ таълимоти Масеҳро иҷро намекунад аз ҳадду ҳудуди он мебарояд бо Худо нест. Аммо касе, ки дар ин таълимот мемонад, ҳам бо Падар ва ҳам бо Писар мебошад.

<sup>10</sup> Агар касе пеши шумо ояду ин таълимотро наоварад, ӯро ба хонаатон роҳ надихед ва қабул накунед.

<sup>11</sup> Зеро касе, ки ӯро қабул мекунад, шарикӣ корҳои бади ӯ мегардад.

<sup>12</sup> Боз чизи зиёд ба шумо гуфтани ҳастам, вале бар ивази истифода бурдани коғазу ранг, умедворам, ки шуморо хабар гирифта чашм ба чашм сӯҳбат кунем, то ки шодиямон лабрез гардад.

<sup>13</sup> Фарзандони хоҳари интихобшудаат салом мегӯянд\*.

---

<sup>‡</sup> **1:7** Яҳудиён мунтазир буданд, ки Таъиншудаи Худо аз байни инсон мебарояд, вале Худо Писари худро ҳамчун Таъиншудаи худ фирестод. Ин Исои Масеҳ буд, ки гарчанде Худо буд, лекин ба замин инсон шуда омад. Барои бисёр касон ба ин бовар кардан мушкил буд, бинобар ин онҳо рад мекарданд, ки Худо ба ҷаҳон ба монанди инсон омадааст.

<sup>§</sup> **1:8** Дар баъзе нусхаҳои қадими навиштаҷот «заҳмат кашидаед» омадааст.

\* **1:13** Дар баъзе нусхаҳои қадими навиштаҷот дар охири ҷумла «омин» омадааст.

**Хушхабар**  
**Portions of the Holy Bible in the Tajik language of**  
**Tajikistan**

**Части Библии в таджикском языке Таджикистан**

Copyright © 2010, 2014 Фонди «Калом»

Language: тоҷикӣ (Tajik)

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2014-04-02

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 31 Aug 2023

1f8fe4f8-d37a-5948-a2bf-cc6be88e89cb